



Оғози нашр: 01.03.2014

Ин ҷаҳонро нигар ба ҷашми хирад.

НАВИДИ ДОНИШГОҲ

Моҳномаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, марти соли 2021, №3 (83)

ҶАШНҲОИ МЕҲРУ САДОҚАТ ВА ХИРАДУ ЗАКОВАТ



Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҷумҳури муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо хуб гуфтаанд: “Модар нахустустоди башарият аст ва фарзанд каломӣ аввалинро аз ӯ меомӯзад. Ҳар модаре, ки соҳиби саводу дониш ва таҷрибаву ҷаҳонбинӣ мебошад, фарзанди ӯ ҳам босаводу хушхлоқ ба воя мерасад, ҳатто сатҳи забондонии фарзанд аз сатҳи забондонии модар вобаста аст, зеро халқ беҳуда нагуфтааст, ки «Нотиқ он кас шуд, ки аз модар шунид».

Бале, ҳамаи моро, умуман, инсониятро модар ба олами ҳаёт овардааст. Шеваи роҳи гаштан, як ҳарф-ду ҳарф ба забон овардан омӯхтааст. Ҷаҳони раҳнамои фарзанд ба сӯйи мақаб, ҳидоятгари амалҳои нек буда, аз пешравии дастовардҳои ҷигарбандаш шод, аз номаду беморӣ ва ба роҳи нодуруст қадам монданаш ғамгину дилшикаста мегардад. Вале вай дили бузург дорад ва дар ҳама ҳолат чун инсонӣ меҳрубон, дилсуз, дурандеш, насиҳатгар, боақл, раҳмдилу ғамхор боқӣ мемонад. Ҳамради баҳор асту меҳодад, ки болои сари ҷигарбандонаш доимо осмони соф чилванамой, офтоби оламоро нурпошӣ кунад. Эҳтиромӣ модар эҳтиромӣ сарзамину миллат, эҳтиромӣ оламест, ки мо дар он умр ба сар мебарем.

Имрӯз модарону хоҳарони мо аъзои комилхуқуқи ҷамъият буда, дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ ғайратмандона ва бо масъулияти баланд кор мекунанд. Дар идоракунии давлат фаъолона иштирок менамоянд. Халқ ба онҳо бовар дорад ва ба вазифаҳои баланд яқдилона пешбарӣ мекунанд.

Мувофиқи натиҷаҳои интиҳоботи соли 2020 ба Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ 8 нафар зан ё 25,8 фоиз ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё 23,8 фоиз интиҳоб шуданд, ки нисбат ба интиҳоботи гузашта қариб 4 фоиз зиёд мебошад. Ба ҳолати яқини январӣ соли равон 23,4 фоизи хизматчиёни давлатӣ, 73 фоизи кормандони соҳаи маорифи кишвар ва 68 фоизи соҳаи тандурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолиро занону бонувон ташкил медиҳанд. Қариб нисфи кормандони таълимгоҳи мо низ бонувонанд ва онҳо корҳои бузургу шоистаро анҷом дода истодаанд. Онҳоеро тарбия карда, ба зиндагии мустақилона роҳат дода истодаанд, ки дар вучудашон меҳри Ватану миллат пайваста ҷӯш мезанад, саҳмгузори боз ҳам ободтар гардидани диёр, зина ба



зина баландтар гаштани обрӯю нуфузи Тоҷикистони соҳибистиклол мегарданд.

Дигар ҷашни аз рӯзгори қуҳан то ба имрӯз омадаи мардумӣ ҷашни Наврӯз аст ва он ба рӯзҳои аввали соли нави хуршедӣ рост меояд. Ин ид аз оғози рӯзгори нав, зинда шудани табиат ба шорат медиҳад ва онро ҳама хосу ом дӯст медорад. Дар рӯзҳои Наврӯз шабу рӯз баробар шуда, офтоби оламоро сӯйи боло майл мекунанд. Наврӯз ном гирифтани ин иди қадима, бешубҳа, шаҳодати тавлид гирифтани дар сарзамини форсу тоҷик мебошад ва Тоҷикистон ватани Наврӯз аст. Ба шарофати истиқлолияти давлатӣ Наврӯзи мо, ки таърихи беш аз 5-ҳазорсола дорад, бо рангу шаҳомати тоза эҳе гардид ва ба яке аз ҷашнҳои муқаддаси миллиамон табдил ёфт.

Бо саъю эҳтимоми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҷумҳури муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастгирии дахҳо кишварҳои олам Созмони Милалӣ Муттаҳид чанд сол қабл Наврӯзро ҷашни байналмилалӣ эълон кард ва он ҳоло дар якҷанд давлатҳои дунё ботантана таҷлил мегардад. Дар яке аз суҳанронҳои хеш ба ифтихори ин ҷашни фархунда Пешвои муаззами миллат изҳор доштанд, ки “Фарҳанги ориёӣ дар тимсоли Наврӯз ба ҷаҳониён чашнро бахшидааст, ки бар пояи меҳру садоқат, хираду заковат ва адлу адолат бунёд гардида, ақлу мантиқро бар ҷаҳлу зулмат пируз гардондааст.” Оре, Наврӯз ҷашнест, ки инсониятро ба сӯйи хушбахтӣ ва саодати воқеӣ ҳидоят мекунанд.

Умед дорам, ки Наврӯзи имсола ба кулли мардуми соҳибфарҳанги мо, аз ҷумла кормандони таълимгоҳи мо бобати бо рӯйи сурху сари баланд истиқбол гирифтани 30-юмин солгарди Истиқлолияти давлатӣ қувваю илҳомии тоза ато мекунанд. Устодони мо вазифаи барои аҳли ҷамъият басо муҳимми худ – тайёр кардани мутахассисони ҷавобгӯӣ бозори муосири меҳнатро бо ҳисси бештари масъулият адо мекунанд.

Орзу мекунам, ки Наврӯзи оламоро барои мардуми тоҷик, аз ҷумла аҳли меҳнати муассисаи таълими мо нишоту шодмониро тоза ба тоза оварад. Зиндагии осуда, кушоми кор, саодату хушбахтӣ, сулҳу ваҳдат, дастархони пур аз неъмат насибатон гарданд.

Рӯзи модар ва Наврӯзи навбахорон муборак, азизон!

Музаффар ХОЛИҚЗОДА, директор.

Нишастии матбуотӣ

Рӯйдод

Мутубики амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15-уми сентябри соли 2011, №АП-1729” нишастии матбуотии директори филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара 18-уми феврал доир гардид.

Дар нишастии матбуотӣ намояндагони васоити ахбори маҳаллӣ: маҷаллаи “Ганҷи Исфара”, рӯзномаҳои “Насими Исфара”, “Ҳазинаи маърифат”, “Имрӯз”, “Навиди донишгоҳ”, “Телевизиони Исфара”, “Радиои Исфара” ва намояндаи МД “ТВ Сафина” дар шаҳри Исфара ҳузур доштанд.

Ба рӯзноманигорон маълумоти мухтасар дар бораи фаъолияти таълимгоҳ дар соли 2020 (пресс-релиз) таҳия ва пешниҳод гардид.

Директори филиал н.и.и. Холиқзода М.Ф. намояндагони ахбори умумро мушаххасан оид ба дастовардҳои соли 2020 ва нақшаҳо барои соли 2021 ошно сохта, ба саволҳои хабарнигорони васоити ахбори умум доир ба ҳолати ихтироҷкориву навоарӣ дар таълимгоҳ, ҳавасмандгардонии аълоҷиёни хониш, вазъи таъмини хатмкардагон бо ҷойи кор, таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар хоричи кишвар, қушодани ихтисосҳои наву ҷавобгӯӣ бозори меҳнат, корҳои таҳқиқотиву ҷимояи рисолаҳои илмӣ, навгонию нақшаҳо барои соли 2021 ва монанди инҳо посухҳои қаноаткунанда дод.

Конференсияи илмӣ-амалӣ

Бахшида ба Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» 16-уми феврал конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои ташаккули захираҳои об дар шароити тағйирёбии иқлим» баргузор гардид.

Дар конференсия намояндагон аз бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Исфара, ташкилотҳои ҷамъиятии об ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд.

Дар раванди он директори филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара н.и.и., Музаффар Холиқзода, раиси ташкилоти ҷамъиятии “Оби чилгазӣ” Баҳриддин Аъзамов, намояндаи бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Исфара Нозимҷон Ҳомидов, мудирӣ кафедраи технологияҳои санаватӣ ва фанҳои табиӣ н.и.б. Шоистахон Усмонова, саромӯзгори кафедраи технологияҳои санаватӣ ва фанҳои табиӣ Исмонхӯча Нуъмонов, донишҷӯии курси яқум Гулноза Салоҳиддинова дар мавзӯҳои гуногунӣ вобаста ба ҳалли мушкилоти об бо намоиши презентатсияҳо ва маърузаҳо баромад намуданд.

Дар анҷоми конференсия иштирокдорон масъалаҳои бамиёнгузоштаро мавриди баҳсу муҳокима қарор дода, аз ҷамъбасти кори он натиҷагирӣ намуданд.

Нишастии илмӣ

Дар самти муттаҳид сохтани неруи зеҳни донишгоҳ барои пешбурди таҳқиқоти илмӣ ва ҷорӣ намудани технологияи аълосифати муосир дар истеҳсолот бо роҳи ҷалби донишҷӯён, аспирантҳо, магистрҳо, ҳайати профессорону муоҳирон бо муваққидон ҷиҳати ҳамгироии илм ва истеҳсолот дар филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара бо муассисаҳои таҳсилоти олиӣ кишвар ва хоричи он ҳамкориро хуб ба роҳ монда шудааст.

Дирӯз дар филиал бо директори парки технологияи ДДҲБСТ, н.и.и. Абдураҳмон Маҳмудов нишастӣ илмӣ баргузор гардид, ки дар рафти он устодону донишҷӯён бо корҳои илмӣ, инноватсионии ДДҲБСТ аз наздик шинос шуда, ба суолҳои сершумори хеш посух гирифтанд.

Таҷлили Рӯзи Қувваҳои мусаллаҳ

Бо шукргузори аз соҳибистиклолии Ватан дар муассисаи таълимиамон 28-умин солгарди таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шуқу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд.

Нахуст, директори муассиса Холиқзода Музаффар Фафур устодону донишҷӯёро ба ин рӯзи нек табрик намуда, як қатор устодон, кормандон ва донишҷӯёро барои саҳми арзанда ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ таълими донишгоҳ бо ифтихорнома қадр гардонид.

Бахшида ба Рӯзи Артиши миллӣ озмуни газетаҳои деворӣ ҷамъбаст ва ғолибон бо диплом сарфароз шуданд.

Баъдан барномаи фарҳангии ҷолибе манзури ҳамагон гардид.

Паҳлавони мо

Ду нафар донишҷӯии мо: Анушервон Балаҷонов ва Шавкат Байзоқов, ки бо устоди варзиш Муродҷон Ҷафаров ду сол инҷониб машқ мекунанд, дар мусобиқаи вилоятӣ муҳорибаи тан ба тан дар вазни 70 ва 80 кг ҷойи дуюмро соҳиб шуданд.

Ба Анушервону Шавкат пирузҳои нав ба навро таманно дорем.

Насибохон ШАРОПОВА, Таҳмина НАБИЕВА

30 симои шоистаи даврони истиқлол

Таваҷҷуҳ: озмун-гиромидошт

Ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъбиқи дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таҷлили сазовори 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ (2019-2021), Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040); ҷалби васеи олимону устодон, кормандон, донишҷӯён ба рушди қобилияти илмӣ, эҷодӣ, баланд бардоштани завқи китобхонӣ, фаъолгардонии доираи забондонӣ, тақмили фаъолияти ҷустуҷӯии мустақилона, таъмин ва таъбиқи муносибати салоҳиятнокӣ, истифодаи техника ва технологияи иттилоотӣ иртиботӣ, аз бар намудани донишҳои замонавӣ, инчунин арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, тайёр намудани мутахассисони соҳибкасби рақобатпазир дар бозори меҳнат ва дарёфти чеҳраҳои лаёқатманди дорони захираҳои илмӣ муҳимӣ; дастгирӣ, гиромидошт, кадршиносӣ ва ҳавасмандгардонии симохое, ки дар даврони соҳибистиклолӣ дар фаъолият, таълиму тарбия, таҳқиқу пажӯҳиш, омӯзиш ба комёбиҳои назаррас ноил гардида, хизмати шоён кардаанд; вусъати фаъолият, чараёни таълиму тарбия, тақвияти таҳқиқу пажӯҳишгарӣ, баланд бардоштани шавқу ҳавас ба меҳнати пурсамар ва омӯзиш, ҳавасмандгардонии пешқадамону фаъолон дар таълимгоҳамон аз

рӯйи номинатсияҳои зерин озмун-гиромидошти “30 симои шоистаи даврони истиқлол дар филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара” эълон карда мешавад:

1. Сарвари шоистаи даврони истиқлол;
2. Муовини шоистаи сарвари даврони истиқлол;
3. Олими шоистаи даврони истиқлол;
4. Муаллими калони шоистаи даврони истиқлол;
5. Омӯзгори шоистаи даврони истиқлол;
6. Муаллифи шоистаи китобҳои дарсии даврони истиқлол;
7. Собикадори шоистаи даврони истиқлол;
8. Куратори шоистаи даврони истиқлол;
9. Тарғибгари шоистаи даврони истиқлол;
10. Донандаи беҳтарини забонҳои хоричӣ дар даврони истиқлол;
11. Сермаҳсултарин муаллифи мақолаҳои илмӣи фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар даврони истиқлол;
12. Сермаҳсултарин муаллифи мақолаҳои илмӣи фанҳои ҷамъиятӣ ва башарӣ дар даврони истиқлол;
13. Роҳбари шоистаи воҳиди сохтории даврони истиқлол;
14. Мутахассиси шоистаи даврони истиқлол;
15. Озмоишгари шоистаи даврони истиқлол;
16. Коргузори шоистаи даврони истиқлол;
17. Хунарманди шоистаи даврони истиқлол;
18. Ободкори шоистаи даврони истиқлол;

19. Покизакори шоистаи даврони истиқлол;
20. Фарҳангпарвари шоистаи даврони истиқлол;
21. Мураббии шоистаи варзиши даврони истиқлол;
22. Варзишгари шоистаи даврони истиқлол;
23. Ихтироҷкори шоистаи даврони истиқлол;
24. Китобхони шоистаи даврони истиқлол;
25. Хатмкардаи муваффақи даврони истиқлол;
26. Донишҷӯии шоистаи даврони истиқлол;
27. Аълоҳони шоистаи даврони истиқлол;
28. Кафедраи шоистаи даврони истиқлол;
29. Воҳиди сохтории шоистаи даврони истиқлол;
30. Гурӯҳи академии шоистаи даврони истиқлол.

Ба озмун ҳуҷҷатҳои довталабон ба тариқи худпешниҳод ва пешниҳоди роҳбарият, деканат, воҳидҳои сохторӣ, кафедраҳои ФДТТ то яқини июл қабул карда мешаванд. Ҳар як довталаб метавонад дар як вақт дар якҷанд номинатсия иштирок кунад. Баробари номзодии ашхоси барҳаёт номзодии шахсоне, ки дар ҳаёт нестанд, пешниҳод шуда метавонанд.

Дар аризаи шахсӣ ва ё пешниҳоди ҳаттӣ маълумоти мухтасари тарҷумаиҳолӣ; номгӯии комёбиҳои назаррас ва хизмати шоён, ки боиси пешниҳод шудаанд ва ба талаботи Низомнома ҷавобгӯянд, сабт гардида, ба онҳо нусхаи ҳуҷҷатҳо ва ё аксҳои тасдиқкунанда замима мешаванд.

Озмун дар арафаи ҷашни Истиқлолияти давлатӣ ҷамъбаст мегардад.

Марҳамат ба озмун-гиромидошт.

Исматҷон ПУЛОДОВ, мушовири директор.

